

**Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-055  
дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)**

**РОЗИГӢ**

Ман, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, дар ш. Хучанд, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мутобиқи бандҳои 64, 65 Низомномаи намунавӣ оид ба шӯроҳои диссертатсионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 № 505 ва банди 35 Тартиби додани дараҷа ва унвонҳои илмии бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 ноябри соли 2016, №505, розигии худро барои ба сифати муқарризи расмӣ доир ба диссертатсияи Солиев Бехруз Назарович дар мавзӯи «Таҳлили иқтисодӣ-омории сатҳи таъсири шартҳои қарзи бонкӣ ба рушди иқтисодиёти миллӣ», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-055-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.12 – Ҳисоби муҳосибӣ, аудит ва омор пешниҳод шудааст, медиҳам.

Дар асоси бандҳои 64, 65 Низомномаи намунавӣ оид ба шӯроҳои диссертатсионӣ ва банди 24 тартиби додани дараҷа ва унвонҳои илмӣ, бо мақсади ҷойгиркунии ахборот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии “Интернет” барои таъмини тартиби додани дараҷаи илмӣ чунин маълумотро оид ба худ ва корҳои илмӣ чопшуда пешкаш менамоям:

|  |   |
|--|---|
| <b>Ному насаб ва номи падар</b>  | Ризоқулов Тӯрақул Рабимқулович  |
| <b>Дараҷаи илмӣ, соҳаи илм, ихтисосҳои илмӣ, ки аз рӯи он рисолаи илмӣ Ҳимоя карда шудааст</b> | Доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.01 – назарияи иқтисодӣ  |
| <b>Номи пурраи ташкилоте, ки ҷои кори асосӣ ба ҳисоб меравад</b>                               | Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи, 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вил. Суғд, ш. Хучанд, микроноҳияи 17 хонаи 1, тел. (+992) 83422 2-38-11, e-mail: tsulbp.tj |




|   |  |
|---|--|
| <p>(индекс, суроға, телефон) ва вазифаи ишғол мекарда</p>   |  |
| <p><b>Рӯйхати корҳои илмӣ</b><br/><b>чопшудаи муқарриси расмӣ доир ба мавзӯи рисолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризишаванда</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. К вопросу исследования развития банковской системы Таджикистана в годы суверенитета. // Вестник Таджикского национального университета.// Душанбе: ТНУ, 2013.- № 23(111). – С. 247-253. ISSN 2074-1847</li> <li>2. Особенности организации учета и ведения хозяйственных процессов в дехканских (фермерских) хозяйствах. // Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита/ Материалы Международной научно-практической конференции (23-24 мая 2014., г. Душанбе). Под.ред. д.э.н., профессора М.М. Шарипова. – Душанбе: ОИПБА РТ, 2014. – С. 65-69.</li> <li>3. Роль и значение банковских услуг в развитии малого и среднего бизнеса в Республике Таджикистан. // Современные проблемы науки и образования. Москва; – 2015. – № 2; URL: <a href="http://www.science-education.ru/131-23720">http://www.science-education.ru/131-23720</a>. ISSN 2070-7428<br/>Импакт-фактор РИНЦ – 1,028</li> <li>4. Приоритетные направления приспособления института банков Таджикистана к условиям глобализации. // Проблемы развития банковской системы в Таджикистане и Польше.// Материалы международной научно-практической конференции (19 декабря 2015) /под.общ.ред. Шарипова М.М., Раджабова Р.К. - Душанбе, «Ирфон», 2015. – С.84-89.</li> <li>5. Влияние глобализационных процессов на реализацию монетарной политики в Республике Таджикистан. // Научное обозрение. – Москва: - 2016. - № 12. – 2016. – С. 263 – 271. ISSN 1815-4972, Импакт-фактор РИНЦ (пятилетний) – 0,853</li> <li>6. Развитие рынка ценных бумаг: состояние и современные тенденции. // Научное обозрение. – Москва: - 2016. - № 12. – 2016. – С. 245-251. ISSN 1815-4972, Импакт-фактор РИНЦ (пятилетний) – 0,853</li> <li>7. Факторы влияющие на инвестиционную привлекательность национальной экономики Таджикистана: макроэкономический аспект. // Таджикистан и современный мир. – Душанбе: Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. – 2018. - №3 (62). – С. 14-25. ISSN 2075-9584</li> <li>8. Аналитический взгляд на факторы неплатежей в экономике Республики Таджикистан. // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. - 2018. - №3 (76). – С. 15-28. ( в соавторстве) ISSN 2411-1945.</li> <li>9. Взаимосвязь развития интеграционных процессов и занятости населения в экономике Таджикистана. // Вестник ВЭГУ (Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия). Научный журнал по социально-экономическим, общественным и гуманитарным наукам. – Уфа;– 2018. - № 6 (98). – С. 109 – 115.</li> <li>10. Совершенствование подходов к охране здоровья населения</li> </ol> |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>в системе факторов человеческого развития. // <b>Фундаментальные исследования</b>. Научный журнал. - Москва; – 2018. - № 12. – С. 168-172. ISSN 1812-7339</p> <p>11. Приоритетные направления обеспечения устойчивости экономического развития регионов. // <b>Вестник Таджикского государственного университета коммерции</b>. – Душанбе: «Сумани кудрат» . – 2019. - № 2 (27). – С. 109-114.</p> <p>12. Денежные переводы трудовых мигрантов в системе факторов экономического развития Таджикистана. // <b>Экономика Таджикистана: Стратегия развития</b>. – 2019.-№3. ISSN 2310-3957.</p> <p>13. Аҳамияти рушди инфрасохторхо дар иқтисодиёти минтака ва асосҳои методологии баҳодихӣ ба таъминнокии он. // <b>Ахбори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон</b>. Бахши илмҳои ҷамиятӣ // -Хучанд: 2019. - №3. – С. 47-56. ISSN 2411-1945.</p> <p>14. Ризокулов Т.Р. Ҳолат ва вазъи истифодабарии захираҳои меҳнатии минтақаҳо дар шароити муосир (дар мисоли ноҳияи Исфараи вилояти Суғд). // <b>Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯза</b>. – Душанбе: Маркази таҳқиқоти стратегӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019. – №4 (67). – 0,7 ҷ.ч. ISSN 2075-9584</p> |
|--|--|

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.



**Ризокулов Т.Р.**

**Доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор,  
муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи  
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон**

Имзои Ризокулов Т.Р.-ро тасдиқ менамоем Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, Саидов П. А



|                   |  |
|-------------------|--|
| Номи кишати ба... | Ризокулов Т.Р.   |
| Дарҷа ва мазо...  | Доктор илмҳои иқтисодӣ, профессор, муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон   |
| Поян...           | Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, муроғати кадрҳо ва корҳои махсуси, 735-390, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Хуҷанд, маркази таҳқиқоти стратегӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019. – №4 (67). – 0,7 ҷ.ч. ISSN 2075-9584 |